

Такриз

ба автореферати диссертатсияи Содикзода Моҳинав Саидҳомид дар мавзӯи: «Таъсири пайвастагиҳои комплексӣ ба нишондиҳандаҳои физиологӣю биохимиявӣ навъҳои гандум» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D060718 – Физиология ва биохимияи растаниҳо пешниҳод шудааст.

Яке аз омилҳои муҳими баландбардории ҳосилнокии зироатҳо – ин истифодаи пайвастагиҳои комплексӣ мебошад, ки ба рушду нумӯъ ва равандҳои физиологӣю-биохимиявӣ таъсири мусбат расонида, ба қобилияти мутобиқшавӣ ва дар масоҳати хурди киштзор ҳосили хуб гирифтани, мусоидат мекунад.

Дар шароити лабораторӣ омӯзиши нишондиҳандаҳои морфометрӣ ва физиологӣю биохимиявӣ (энергияи сабзиш, рушду нумӯъ, миқдори пигментҳо) дар навъи гандуми мулоимдона ва саҳтдона дар шароити стрессӣ, муайян намудани таъсири коркарди пеш аз кишти тухмии гандум бо пайвастагиҳои комплексӣ ба наврустаҳои гандум ва интихоб намудани пайвастагии комплексии аз ҳама самаранок ва концентратсияи самараноки ин модда вазифагузори гардидааст.

Кори илмии доктори фалсафа (PhD), Содикзода М.С. актуалӣ буда, дар он якумин маротиба таъсири коркарди тухмии навъҳои гандум бо пайвастагиҳои комплексӣ дар шароити лабораторӣ ва саҳроӣ зери таъсири омилҳои стрессӣ таҳқиқ шуд.

Қисми асосии маводи диссертатсионӣ дар бештари конференсияю ҳамоишҳои илмӣ маъруза гардидаанд. Ҳиссаи дигари маводи ҷопиро нашрияҳои ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад.

Дар умум, оид ба муҳимият, аҳамиятнокии илмӣ, амалӣ ва иҷроиши бандҳои автореферати рисола эрод нест, аммо бояд қайд намуд,

